

Протоколи № 6

мачлиси васеи кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисии факултети забонҳои хориҷии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Ҳӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

аз 17-уми январи соли 2022

Иштирок доштанд:

мудири кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ, дотсент Азимова С.Р., аъзои кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ, дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикӣ Олимҷонов М., дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ Раҳматов Ш., доктори илмҳои филология, профессори кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ Азимова М.Н., мудири кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ, дотсент Сангинова Ш.А., дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ Бобоева З.Ҳ.

Рӯзнома:

8. Масъалаҳои чорӣ:

Муҳокимаи диссертатсияи унвонҷӯи кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисии факултети забонҳои хориҷии МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳӯҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” Воҳидова Нодира Абдусатторовна дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзадӣ илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ).

Маçлисро мудири кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ, дотсент Азимова С.Р. кушода, ҳозиринро бо рӯзномаи маçлис шинос кард ва барои шинос кардан бо муҳтавои диссертатсия суханро ба унвонҷӯ Воҳидова Н.А. дод.

Суханронии унвонҷӯ Воҳидова Н.А.: – “Муҳтарам раис, устодони гиромӣ! Ичозат фармоед, муҳтасари мазмуну муҳтавои рисолаи номзадии худро зери унвони «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» пешниҳод намоям. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса иборат буда, дар ҳаҷми 179 саҳифаи компьютерӣ таълиф гаштааст.

Дар фарҳангҳои маъруфи фразеологии бисёр забонҳо муаллифон ва мураттибон зарур шуморидаанд, ки дар аввали китоб дар муқаддимаи муфассал ва ё мақолаи алоҳидаи илмӣ андешаҳои худро оид ба моҳияти фразеология, асосҳои шинохти фразеологизмҳо, фарқи онҳо аз воҳидҳои дигари лугавӣ ва синтаксисӣ, хусусиятҳои соҳторию услубӣ баён кунанд, то ки хонанда аз мавқеи мураттибони фарҳанг боҳабар гардад. Ҳамин тариқ дар оғози фарҳангҳои фразеологии забонҳои маъруф маводи муҳтасар, дақиқ ва арзишманд фароҳам омадааст, ки он барои омӯзиши фразеология ҳамчун сарчашмаи илмӣ хидмат менамояд.

Таҳлили муқоисавии ду ва ё зиёда фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт ё гуногунсистема на танҳо воситаи такмили фарҳангҳост, балки дар инкишофи фразеология ва фразеографияи умумӣ низ хеле муҳим арзёбӣ мегардад.

Диссертатсия аз се боби бо ҳам марбут иборат аст:

Боби якум – «Аз таърихи ташаккули фразеологияи забонҳои гуногунсоҳт» ном дошта, аз 3 фасли зерин иборат аст:

- 1.1. Фразеография дар масири фарҳангнигории тоҷикӣ;
- 1.2. Аз таърихи ташаккули фразеографияи русӣ ва нақши он дар тадвини лугатҳои русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ;

1.3. Фразеографияи англисӣ дар масири таърих ва нақши он дар тадвини луғатҳои англисӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-англисӣ.

Боби дуюм – «**Нақши фразеография дар рушди фразеологии забонҳои гуногунсоҳт**» фарогири се фасл аст:

2.1. Масоили фразеология дар фразеографияи тоҷикӣ;

2.2. Масоили фразеология дар фразеографияи русӣ;

2.3. Масоили фразеология дар фразеографияи англисӣ.

Боби сеюм – «**Усулҳои шарҳи ВФ дар фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт**» унвон дошта, ҳамчунин аз се фасл иборат мебошад:

3.1. Усулҳои қайд ва шарҳи моддаҳои луғавӣ дар фарҳангҳои фразеологии тоҷикӣ;

3.2. Усулҳои қайд ва шарҳи моддаҳои луғавӣ дар фарҳангҳои фразеологии русӣ;

3.3. Усулҳои қайд ва шарҳи моддаҳои луғавӣ дар фарҳангҳои фразеологии англисӣ.

Рисола дар 10 банд ҷамъбаст гаштааст, ки фарогири пешниҳодҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот низ мебошад.

Дар рисола дар 8 банд пешниҳодҳо мавҷуданд, ҷунончи:

1. Фарҳангҳои фразеологии забонҳо бо ҳам аз ҷиҳати принципҳои тадвин ҳамгун карда шаванд, то ки истифодаи онҳо осон гардад.

2. Истилоҳи «фразеография» дар мавқеи худ ба кор бурда шавад. Алҳол аксар ба ҷойи он истилоҳи «лексикография»-ро ба кор мебаранд.

3. Дар таълифи фарҳангҳои фразеологӣ комёбихои забонҳои дигар истифода шавад ва м. инҳо.

Комёбии ҳар як забон дар соҳаи фразеография барои забонҳои дигар ҳамчун мактаби таҷрибаи пешқадам хидмат менамояд, ҷунончи:

а) дар **фразеографияи тоҷикӣ**, ки таърихи қадим дорад, ҷанбаи маҷоз пуркуват ва серпаҳлу аст;

б) воҳидҳои фразеологӣ ба маъни васеъ фаҳмида мешаванд, онҳо аз таркиб, ибора, чумла, зарбулмасалу мақол, панду ҳикмат ва «ҳар гуна формулаҳои хоҳиш (нияти нек, қасам, дашном, нафрин, дуо ва ғ». (М.Фозилов) иборатанд.

в) дар фразеографияи русӣ доираи воҳидҳои фразеологӣ маҳдудтар аст, вале он дар таҳқиқи масъалаҳои фразеология ва фразеография аз ҷиҳати чи назария ва чи амалия дар мақоми аввал ҷой дорад. Дар рушди фразеографияи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ низ забоншиносони рус саҳми назаррас гузоштаанд.

г) фразеографияи англисӣ асосан дар доираи ибораҳои фразеологӣ – idioms (идиомаҳо) таҳқиқ шудааст. Вале теъдоди фарҳангҳои фразеологӣ ба мисли забони русӣ хеле зиёданд – наздик 20 номгӯйро ташкил менамоянд.

Натиҷаи таҳқиқот дар 13 мақола (аз чумла, 5 мақола дар нашрияҳои тавсиявии КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мутахассисон ва доираи васеи хонандагон пешниҳод шудааст.

Дар охир бояд иброз намоям, ки кори анҷомдодаи мо шогирдона буда, аз камбудиву нуқсонҳо орӣ нест. Аз ин рӯ, бо маслиҳати Шумо – устодони соҳибтаҷриба сатҳу сифати кори мо беҳтар ҳоҳад шуд”.

Сипас, саволу ҷавоб оид ба масъалаҳои диссертатсия сурат гирифт:
Савол: Азимова С.Р. – мудири кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ. – Дар диссертатсия ва автореферат ибораи “консепсияи Кунин” ба кор рафтааст, онро чӣ тавр шарҳ додан мумкин аст?

Ҷавоб: - Мо дар ҳалли масъалаҳои бобҳои 2 ва 3-и қисми англисӣ бештар ба асарҳои А.В. Кунин такъя кардем, ки аз соли 1933 сар карда, зиёда аз 50 сол то луғатномааш “Англо-русский фразеологический словарь” (1984) ба фразеографияи забони англисӣ машғул шуда, мактаби илмии ҳудро ба вучуд овардааст. Мо маҷмӯи андешаҳои Александр Владимирович Кунинро кутоҳ “консепсияи Кунин” номидем.

Савол: Нематуллоева М.Н. – дотсенти кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ. – Оё дар таърихи фразеографияи тоҷик фарҳангҳои фразеологии тарҷумавӣ таълиф шудааст?

Ҷавоб: - Мутаассифона, дар таърихи фразеографияи тоҷик фарҳангҳои алоҳидаи фразеологии тарҷумавӣ ҳанӯз таълиф нашудааст, вале дар фарҳангҳои умумии англисӣ-тоҷикии луғатнигорон Г. Баракаева, М. Шаҳобова, П. Ҷамшедов, А. Мамадназаров, ки онҳо ба тарҷумаи қалимаҳо мансубанд, воҳидҳои фразеологӣ низ маънидод карда шудаанд.

Савол: Сангинова Ш.А. – дотсент, мудири кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ.

- Дар масъалаи принципҳои фразеография дар андешаҳои олимон ихтилофи назар низ мушоҳида мешавад?

Ҷавоб: - Албатта, баъзан фикрҳои мураттибони фарҳангҳо бо ҳам мувофиқат намекунанд. Масалан, мувофиқи пешниҳоди мураттиби “Фразеологический словарь русского языка” (1986) Александр Иванович Молотков ҳангоми қайди воҳидҳои фразеологӣ дар фарҳанг бояд аз онҳо аломатҳои китобӣ (вергул, тире ва ғ.) партофта мешавад. Масалан: “ни рыба, ни мясо”. Асоси ў ин аст, ки ҷузъҳои ВФ ба ҳиссаҳо ҷудо намешавад, яъне яклухт ё рехта аст. Ин фикр баҳснок аст, зоро дар ҳама маврид, аломатҳои китобӣ дар таркиби ВФ ҳам вазифаҳои худро доранд. Ё ин ки фарҳангнигори маъруфи тоҷик Муллоҷон Фозилов доираи ВФ-ро хеле васеъ гирифта, панду ҳикматҳоро низ ба доираи воҳидҳои фразеологӣ ворид менамояд. Аммо ба доираи ВФ бояд дар қолаби таркиб, ибора ва ҷумла ифода гардад.

Савол: Олимҷонов М. – дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикӣ.

- Зарбулмасалу мақолҳо ба воҳидҳои фразеологӣ мансубанд?

Чавоб: - Аксар мутахассисон мансуб мешуморанд, зеро онҳо ҷавобгӯи меъёрҳои созмони ВФ мебошанд, ҳоло онҳо “воҳидҳои фразеологии коммуникативӣ” номида мешаванд.

Сухани навбатӣ барои хулосаи роҳбари илмӣ ба доктори илмҳои филология, профессор Азимова М.Н. дода шуд.

Роҳбари илмии довталаб профессор Азимова М.Н. дар бораи таваҷҷуҳи хосаи Сарвари давлат, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба забономӯзӣ ва барномаҳои нави давлатӣ оид ба рушди забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ва такмили таълими онҳо дар марҳалаи ҳозира, ҳамчунин муҳтавои диссертатсия дар таҳқиқи муқоисавӣ-типологии фразеографияи забонҳо истода гузашт. Дар хулоса қайд кард, ки диссертатсия дорои аҳамияти қалони назариявию амали мебошад. Онро метавон аз омилҳои муҳимми рушди фразеографияи забонҳои гуногунсоҳт ва такмили на танҳо фарҳангҳои фразеологии забонҳои мавриди назар, яъне тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, балки забонҳои дигар низ шуморид.

Натиҷаҳои таҳқиқот дар шакли маърӯза тавассути конференсияҳои илмӣ-назариявии сатҳҳои гуногун, аз ҷумла, байналмилалӣ, ҷумҳурияйӣ, ҳамчунин дар 13 мақолаи илмӣ манзури мутахассисони соҳа ва доираи васеи хонандагон карда шуда, баҳои мусбат гирифтаанд.

Инчунин қайд кард, ки унвонҷӯ Воҳидова Н.А. сармуаллимай фаъоли кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои ҳориҷии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобҷон Ғафуров» буда, муттасил бо корҳои таҳқиқотӣ машғул аст, дар таълифи якчанд китобҳои илмӣ саҳм гузаштааст.

Хулоса, мақсад ва вазифаҳое, ки дар назди диссертатсия гузашта шудаанд, комилан амали гаштаанд. Мазмuni диссертатсия бо ном ва ихтисоси зикршуда мувоғиқ аст, кори диссертационӣ маҳсули ҷусторҳои илмӣ-эҷодии унвонҷӯ мебошад. Муҳтавои диссертатсияро автореферат ифода менамояд.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Воҳидова Н.А. дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» ҷавобгӯи талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) ба ҳимоя тавсия менамоям ва муаллифи он шоистаи дараҷаи илмии номзади илмҳои филология мебошад.

Раисикунанда ҳозиринро бо матни тақризи роҳбари дуюми илмии унвонҷӯ доктори илмҳои филология, профессор Ҳасанзода А.А. шинос кард, ки дар хулосаи он омадааст: “Диссертатсияи Воҳидова Н.А. дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ва англисӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология ҳамчун ҷавобгӯи талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) ба ҳимоя тавсия мешавад ва муаллифи он шоистаи дараҷаи илмии номзади илмҳои филология мебошад” (тақризи роҳбари илмии унвонҷӯ профессор Ҳасанзода А.А. манзур аст).

Дар музокира ва муҳокимаи диссертатсия иштирок доштанд:

Азимова С.Р. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ:

Бо усули муқоисаи типологӣ омӯхтани забонҳои гуногунсоҳт дар замони муосир торафт бештар эътибор пайдо карда истодааст. Он имкон медиҳад, ки на танҳо хусусиятҳои забонҳои муқоисашаванда таҳқиқ шавад, балки роҳу усулҳо ё қонуниятҳои умумии рушди забонҳо муайян гардад. Ба мисоли таҳқиқоти Арипова М.К., Долгопалов Ю.А., Конакбаев Ж.К., Назирова М., Хайрулина Д.Д., Шарипова З.М. рисолаҳои илмие ҳастанд, ки ба омӯзиши муқоисавии се забон баҳшида шудаанд.

Диссертатсияи унвончӯ Воҳидова Н.А. «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» низ ба омӯзиши муқоисавии се забони гуногунсоҳт бахшида шудааст. Вале навигарӣ ин аст, ки муаллиф хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологии се забонро бори аввал мавриди таҳқиқ қарор додааст. Дар диссертатсия дар се боб се проблемаи муҳимми фарҳангҳои фразеологӣ дар робитаи мантиқӣ қарор доранд. Дар интиҳои рисола натиҷаҳои илмӣ дар бандҳои “Хулосаҳо” ва “Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот” мушаххасан дар 18 банд ҷамъбаст гардидаанд. Хулосаи андешаҳои мо аз мутолиа ин аст, ки диссертатсия чи аз ҷиҳати соҳтор ва чи аз ҷиҳати мазмун мутобиқ ба талаботи КОА-и назди Президенти ҶТ мебошад. Дар баробари ин як қатор норасоиҳо ба назар мерасанд, ки ислоҳи он ба манфиати кор ҳоҳад буд.

1. Дар фасли «Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ» (с.5-8) таҳлилу баҳогузории рисолаҳо, ки дар заминай мавзӯъ ба анҷом расидаанд, чун корҳои илмии №№ 7; 34; 39; ва ғ. беҳтар аст, чунонки дар охири ин фасл рисолаи Р.А. Аюрова таҳлил шудааст.
2. Дар ҳамин банд робитаи байни сарҳатҳои «Матлаби рисолаи мо...» ва «Инҳо асарҳои М.Фозилов...» кандо шудааст (с.7).
3. Дар аксар маврид зикри сарҷашма ва ё зикри саҳифаи он зарур аст, ки дар кор ишора шудаанд.
4. Дар банди «Ҳадаф ва вазифаҳо...» (с.8-9) омадааст: «- нишон додани усули зикри моддаҳои луғавӣ дар фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт» (с.9). Ин ҷо: 1) бояд илова шавад: **умумият ва фарқи** (усули зикр дар фарҳангҳо ҳаст! Такрор мешавад. Муқоиса беҳтар!); 2) мақсади унвончӯ таҳлили ВФ аст, на тамоми моддаҳои луғавии фарҳангҳо. Аз ин рӯ, ивази моддаҳои луғавӣ ба ВФ беҳтар менамояд!

Нематуллоева М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ:

Фразеология аз қисматҳои нави илми забоншиносӣ мебошад. Аз ин рӯ, доир ба ин соҳа ба миён омадани ҳар як рисоларо бо камоли қаноатмандӣ бояд қабул намоем. Рисолаи унвонҷӯи кафедра Воҳидова Н.А. як пахлуи ҳанӯз таҳқиқнашудаи фразеологияи забонҳо – нақши фарҳангҳои фразеологӣ дар омӯзиши забонҳои амалкунанда – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бахшида шудааст. Маводи назариявӣ ва амалии диссертатсия дар рушди асосҳои илми фразеология, такмили равишҳои методологии танзими фарҳангҳои фразеологӣ ва истифодаи онҳо ҳамчун манбай илмию таълимӣ хидмат менамояд. Бобҳои диссертатсия дар 9 зербанд, дар робитаи мантиқӣ маълумоти мукаммалро оид ба раванди ташаккули илми фразеография, нақши маълумоти фарҳангҳо дар рушди масъалаҳои назариявии фразеология ва такмили принципҳои методологии чойгиркунӣ ва шарҳи моддаҳои фразеологии фарҳангҳо мусоидат менамояд. Метавон гуфт, ки вазифаҳои дар назди муаллифи таҳқиқот гузошташуда ҳалли худро ёфтаанд.

Дар диссертатсия баъзе норасоиҳо ба назар расиданд, ки бартараф намудани онҳо лозим аст:

1. Ба пиндори мо, таълифи фасли 1.1. Фразеография дар масири фарҳагнигории тоҷикӣ (с.18-33) омехта менамояд, хulosai мушаххас баровардан душвор аст. Аз ин рӯ, ба ин қолаб (ва ба ин монанд) баён гардад, шояд беҳтар бошад (шартан бо ракам ишора мекунем): 1. масоили фразеография дар фарҳангҳои тоинқилобӣ (таҳлили фарҳангҳои тафсирӣ, то «Чароги ҳидоят»); 2. Оғози фразеографияи тоҷику форс («Чароги ҳидоят»; «Баҳори Аҷам»; «Мусталаҳот-уш-шуаро»); 3. Фразеографияи замони шӯравӣ (Айнӣ, Р. Абдуллозода, М. Фозилов...); 4. Фразеографияи истиқлолият (ВФ Ҳуҷанд...).

2. Дар хulosai бобҳо умумият ва фарқи фразеографияи се забон дар муқоиса зикр гардад, беҳтар аст.

3. Дар рисола дар чанд ҷо фразеология фанни забоншиносӣ зикр шудааст (аз ҷумла с.95 (3 карат)), бояд на фан, балки илм бошад!

4. Фаслҳои боби дуюм, ки доир ба масоили фразеология дар се забон – точикӣ, русӣ, англисӣ баҳс мекунад, хуб мебуд, дар хуносай боб масоили умумии фразеологиии З забони муқоисашаванда ва масоили хоси фразеологиии се забон мушаххас зикр гардад.

Диссертатсияи унвонҷӯи кафедра кори анҷомёфта аст, онро пас аз ислоҳи норасоиҳо ба муҳокимаи навбатӣ гузоштан мумкин аст.

Раҳматов Ш. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони точикӣ:

Ман чанд сол инҷониб ба таҳқиқи воҳидҳои фразеологӣ машғулам. Мавзӯи рисолаи Воҳидова Н.А., ки ба омӯзиши муқоисашавии фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт дар мисоли забонҳои точикӣ, русӣ ва англисӣ баҳшида шудааст, хеле мубрам ва саривакт мебошад. Мусаллам аст, ки манбаи муҳимми таҳқиқи забон фарҳангномаҳост, вале, мутаассифона, таҷриба дар тадвини фарҳангҳои фразеологии точикӣ кам аст: алҳол танҳо фарҳангни фразеологии сатҳи академии М.Фозиловро ном бурда метавонему бас, дар ҳоле ки доир ба забонҳои русӣ ва англисӣ наздик бист луғатнома таълиф ёфта, онҳо дар такмили бисёр фарҳангҳои миллӣ замина гардидаанд.

Таҳқиқи муқоисавии фарҳангҳо ба сифати омили муҳимми баланд бардоштани сатҳи луғатномаҳо хидмат кардаанд. Дар ҳамин замина, фарҳангҳои забонҳои гуногун умумият пайдо карда, дар натиҷа истифодаи онҳо осон ва қулай гардидааст, ки ин падида, бештар дар маҷмӯи аломатҳои фразеографӣ, ишораҳои маънӣ, грамматикий ва услубӣ тазоҳур меёбад.

Аз ин раванди муфид фразеографияи муосири тоҷик низ дар сатҳи дастовардҳои солҳои 50-60-уми асри XX бархурдор аст, вале бо сипарӣ гаштани даҳсолаҳои минбаъда дар қиёс бо забонҳои русӣ ва англисӣ бо назардошти комёбихои имрӯза фразеографияи миллии точикӣ ба такмил эҳтиёҷ дорад. Хидмати арзишманди диссертант дар ин аст, ки дар заминай таҳлили илмӣ-назариявии принсипҳои фарҳангнигорӣ руқнҳои муҳимми шарҳи фарҳангҳои забонҳои гуногун моддаҳои луғавиро дар

доираи васеи системаи аломатҳои фразеографӣ, ишораҳо, ҳаволаву истинодҳо нишон додааст, ки корбости амалии онҳо дар такомули фарҳангҳои фразеологии миллӣ мусоидат менамояд. Дар ҳамин росто, маводи рисола ва пешниҳодҳои диссертант дар 8 банд оид ба истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот айни муддао мебошад.

Рисола дар марҳалаи аввали таҳқиқ қарор дорад, таваҷҷуҳи муаллифро ба масъалаҳои зерин ҷалб карданиям:

1. Муайян кардани хусусиятҳои умумӣ ва хоси фарҳангҳои фразеологии забонҳои таҳқиқшаванда аз матлабҳои асосии рисола маҳсуб меёбад. Ба таври мушаххас зикр кардани камбудиҳои фарҳангҳои муқоисашаванда ба манфиати кор ҳоҳад буд.
2. Дар рисола сухан аз “формула”-и шарҳи ВФ (дар автореферат “параметры дефиниций”) меравад, мағҳум ва моҳияти онро бо мисолҳо пурратар шарҳ додан лозим аст.
3. Дар рисола баъзан (ниг. ба ҳошияи саҳифаҳо) сарчашмаи иқтибосҳо нишон дода нашудаанд.
4. Дар матни рисола ва рӯйхати адабиёт ҳатоҳои имлой, китобатӣ ва техникий ба назар мерасанд.

Дар маҷмӯъ, рисоларо ҳамчун таҳқиқоти мубрами анҷомёфта бо назардошти ислоҳҳо ба муҳокимаи навбатӣ пешниҳод кардан мумкин аст.

Сангинова Ш.А. – н.и.ф., мудири кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷии факултети забонҳои хориҷӣ:

Рисолаи унвонҷӯ Воҳидова Н.А. воқеан аз нахустин корҳои илмӣ мебошад, ки мутобиқ ба низомномаи нави Шӯрои диссертационӣ (карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267, аз 30-иӯни соли 2021 ба тасвиб расидааст) таълиф гаштааст. Дар интихобу гузориши масъала ва мундариҷаи рисола ҳамаи бандҳои меъёрии Низомнома ба эътибор гирифта шудаанд. Аз ҷумла, диссертатсия ба самти афзалиятноки рушди илм ва технологияи ҷумҳурӣ мутобиқи ихтисос таълиф ёфтааст;

автореферат ифодагари мазмунни диссертатсия мебошад, натиҷаву хулосаҳои таҳқиқот тавассути нашрияҳо интишор ва дастраси мутахассисон гаштаанд.

Нисбати шахсияти унвончӯ ҳамчун корманд бояд гуфт, ки Воҳидова Н.А. сармуаллимаи кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ буда, дониш ва малакаи хуби омӯзгорӣ дорад, дар корҳои ҷамъиятӣ фаъол аст, якчанд сол инҷониб дар ташкил ва назорати фаъолияти кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷӣ дар такмили раванди таълими забонҳои давлатӣ ва хориҷӣ (англисӣ) ва ҳуҷҷтнигорӣ масъул аст. Аз ин нуқтаи назар низ ман ӯро шоистаи дараҷаи илмии номзади илмҳои филология меҳисобам.

Дар интиҳо маҷlis ба **хулосаи** зерин омад:

1. Муҳтавои диссертатсияи Воҳидова Н.А. дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт» (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) бо номи мавзӯъ ва шиносномаи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология мутобиқ аст; мавзӯи диссертатсия ба самти афзалиятнок – рушди илм ва таълими забонҳои давлатӣ, русӣ ва англисӣ нигаронида шудааст; муҳтавои диссертатсия дар намуди мақолаҳои илмӣ интишор ёфтаанд, автореферат ифодакунандай мазмунни диссертатсия мебошад; барои амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот пешниҳодҳо дода шудаанд.

2. Диссертатсияи Воҳидова Н.А. дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) кори илмии анҷомёфта ҳисобида шавад.

3. Бо назардошти ислоҳи норасоиҳои зикршуда диссертатсия ба экспертизаи давраи дуюм пешниҳод карда шавад.

Хуносай мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англisisии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» бо иштироки устодони кафедраи номбурда, кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои ҳориҷӣ ва кафедраи забони тоҷикӣ қабул шудааст.

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 19 нафар

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 19, «зид» – 0, «бетараф» – 0.

Суратҷаласаи № 6-ум аз «17-уми» январи соли 2022.

**Мудири кафедраи фонетика ва лексикологияи
забони англisisии МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров», номзади
ilmҳои филология, дотсент:**

Азимова С.Р.

Маълумот барои тамос:

Суроғ: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Суғд, ш. Ҳуҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков 1,
тел. (+992) 92 768 10 05
E-mail: sanoat1979@mail.ru

**Котиби ҷаласа, номзади илмҳои педагогӣ,
сармуаллима:**

Тағоево С.М.

«Имзоҳои С.Р. Азимова ва С.М. Тағоеваро тасдиқ мекунам».

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси МДТ
«Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик
Бобоҷон Ғафуров»:



Наврӯзов Э.М.

Маълумот барои тамос:

Суроғ: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Ҳуҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков 1.
Тел.: (+992) 900420202
E-mail: n.ehson@mail.ru